

**ДАСТГОҲИ ИЧРОИЯИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИТОЧИКИСТОН**

**МАРКАЗИТАДҚИҚОТИСТРАТЕГИИНАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИҶУМҲУРИИТОЧИКИСТОН**

**МАВОДИ ТАБЛИГОТӢ БАХШИДА
БА ДАҲСОЛАГИИ ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН «ДАР
БОРАИ ТАНЗИМИ АНЬАНА ВА
ҶАШНУ МАРОСИМҲО ДАР
ҶУМҲУРИИТОЧИКИСТОН»**

Душанбе-2017

ББК 67.400.5

**Маводи таблиғотӣ баҳшида ба даҳсолагии Қонуни
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими
ањана ва ҷашни маросимҳо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон. –Душанбе, 2017, 28 саҳ.**

ISBN 978-99975-50-33-0

© Душанбе, 2017

Имрӯз бо қаноатмандӣ метавон гуфт, ки қабули Қонун «Дар бораи танзими анъана, ҷашнумарос имҳодар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳамчун яке аз иқдомоти мӯҳимтарин дар самти ҳифзи анъанаҳои мардумӣ боиси ҳалли бисёр мушкилоти ҳаётан мӯҳими аҳлиҷомеа гардида, ҷашну маъракаҳо ва расму ойинҳоро дар қишвар ба низом даровард.

Қонунгузории муссири қишвар бо қабули чунин як қонуни аз лиҳози мазмун миллӣ ва аз нигоҳи моҳият демокративу дунявӣ дар ҷодаи ташаккули низоми ҳуқуқии қишвар, инчунин, дар самти таҳқими поҳҷои давлатдории миллӣ раванди тоза пайдо кард.

Эмомалӣ Раҳмон

АЗ ҚОНУНИТАНЗИМ ТОФАРҲАНГИТАНЗИМ

1. НИГОҲЕ БА ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА ИЧТИМОИИ ҚАБУЛИ ҚОНУНИ ТАНЗИМ

Бо гузашти даҳ сол аз қабул ва татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» фурсати муносибест, ки бори дигар ба моҳият ва аҳамияти ин санади мӯҳим рӯй оварда, натиҷаҳои татбиқи онро баррасӣ ва ҷамъбаст намоем. Махз чунин ҷамъбандӣ ва натиҷагирӣ имкон медиҳад, ки ба марҳилаи сифатан нави татбиқи он дар ҷомеа гузарем.

Бешубҳа, қабулу татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну

маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» яке аз муҳимтарин қадамҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи эҳёи фикрию фарҳангӣ, иҷтимоӣ, иқтисодиву сиёсии миллат ва кишвари мо мебошад, зоро татбиқи ин Қонун боиси коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ, поксозии афкори мардум аз хурофот, беҳбуди зиндагии иҷтимоии аҳолӣ ва тақвияти суботу амнияти миллии кишвар гардидааст.

Аз таърих маълум аст, ки абармардони сиёsat ва пешвоёни миллатҳо аз роҳбарони одӣ бо он фарқ доранд, ки қолабҳои маъмулу общустаро ҷасурона шикаста, ба иқдомҳои дар назари аввал гайриодӣ, аммо бисёр муҳим ва пурҳикмат рӯй меоваранд.

Ҳамин тавр, агар ба замони қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «**Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»**, яъне ибтидои солҳои дуҳазорум назар андозем, метавон гуфт, ки ҷомеаи Тоҷикистон низ ҳам аз назари фикрӣ ва ҳам за назари анъана ва урғу одатҳо ба хурофот фурӯ рафта, **ислоҳи вазъият ба як тадбири ҷиддии усулий ва ба як часорати бузург ниёз дошт**. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳуд аз миёни мардум барҳоста, бо зиндагии мардум ошноии хуб доштанд, маҳз моҳияти иртиҷои хурофот, хусусияти гораткунандай расму оинҳо ва монеи рушди фикрию иҷтимоии ҷомеа будани онҳоро ба назар гирифта, иқдоми ҷиддӣ ва ҷасуронаро пеш гирифтанд.

Қобили таваҷҷӯҳ аст, ки Пешвои миллат ба масъалаи танзими расму оинҳо ва раҳоии ҷомеа аз хурофот ҳамчун ба бахшे аз савғанд ва масъулияти миллии ҳуд нигариста, соли 2007 ҳангоми қабули ин

Қонун, аз чумла изҳор дошта буданд: «*Дар интиҳои соли гузашта ба ҳайси Президенти азnavинтиҳобшуда ба номи поки Ҳудо, шири сафеди модарам, ба нону намаки дастархони пиру ҷавон, ба обу хоки муқаддаси Ватан қасам ёд кардам, ки масъулияти тақдири имрӯзу ояндаи давлату миллати тоҷикро ба дӯш мегирам. Бо дарназардошти ин, имрӯз ба шумо кафолат медиҳам, ки мардуми сарбаланди Тоҷикистонро дар солҳои наздиктарин аз таҳти таассубу ҳурофот бароварда, бори гарони зиндагии имрӯзи ҳалқи азизамро сабук мегардонам».*

Ба таври мушаххас, дар он марҳилаи таъриҳӣ омилҳои зерин рӯй овардан ба ин ислоҳот ва қабули ҷунуни ҷиддиро тақозо менамуданд:

1. Дар соли 1999-ум, ки ғояи танзими расму оинҳо аз тарафи Пешвои миллат дар сатҳи расмӣ ироа шуда, Фармони даҳлдори Президенти кишвар дар ин бора содир гашт, ҳанӯз беш аз 80 дарсади аҳолии Тоҷикистон дар вазъияти камбизоатӣ зиндагӣ мекарданд. Бо вучуди талошҳои зиёди Ҳукумат ва оғози татбиқи «Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи паст кардани сатҳи камбизоатӣ», дар солҳои баъдӣ низ вазъияти зиндагии аҳолӣ ба сустӣ беҳбуд мейфт.

2. Дар баробари камбизоатӣ, ҳарочоти мардум ба гузаронидани маъракаҳои анъанавӣ ва расму оинҳо дар сатҳи ниҳоят баланд қарор дошта, беш аз нисфи тамоми даромад ва дорони мардум сарфи онҳо мешуд. Ин ҳолат имкон намедод, ки дастгириҳои иҷтимоии давлат мақсаднок истифода гашта, болоравии даромади аҳолӣ ба беҳбуни зиндагии он таъсири мусбат расонад, зоро қумаку даромадҳои иловагӣ низ дар самти маъракаю урфу одатҳо сарф

мешуд. Мувофики омори соли 2007, «харочоти умумии мардуми кишвари мо барои гузаронидани маъракаҳои хурсандию мотам ба ҳисоби миёна дар як сол маблағи аз чоруним то панҷ миллиард сомониро ташкил медод». Ин дар ҳолест, ки буҷети солонаи кишвар дар ин сол ҳамагӣ ба се миллиарду 300 миллион сомонӣ баробар буд. Аз ин рӯ, ба ибораи Пешвои миллат, дар ин давра «*вазнин шудани баргузории маросимҳои азодорӣ, маъракаҳои серхарчи хурсандӣ, ки ба қарздоршавӣ, паст гардиданӣ сатҳи зиндагии оилаҳо ва ҳатто ба вайроншавии онҳо оварда мерасониданд, Ҳукумати кишварро водор соҳт, ки доир ба танзими анъана ва ҷашни маросимҳои мардумӣ ҷораҳои бетаъхир андешад*

3. Дар бахши анъана ва маросимҳои динӣ боварҳои бепоя ва хурофот зехни мардумро пур карда, даҳҳо маросиму анъанаи пурхарҷ ҷойи таълимоти воқеии диниро дар ин самт гирифта буданд. Мардуми боимони кишварамон ҳамаи ин пиндору хурофоти пурхарҷро ҳамчун таълимоти динӣ пиндошта, тамоми молу дорои ҳудро ҳарҷ намуда, барои иҷрои онҳо талош мекарданд. Дар тасвири ин вазъият Пешвои миллат ҳамон вақт гуфта буданд, ки «*холо мусулмонии мардуми кишвари мо бештар ҳусусияти маросимию майшӣ касб намуда, арзишҳои эътиқодию ибодатиро ба навбати дуюм гузаштаанд*

Он солҳо масалан, барои як нафари аз дунё гузашта маросимҳои пурхарчи оши сари таҳта, тақсими иртиш, себегаҳӣ, ҳафт, чилшикан (бист), чил, шашмоҳагӣ, сол ва сари сол баргузор намуда, пеш аз ҳар яки онҳо маросими хатм гирифта, дар тӯли як соли дароз ҳар ҳафта маъракаи ҷумъагӣ (дар баъзе

минтақаҳо душанбегӣ ва ҷумъагӣ) доир мекарданд, ки масрафи умумии онҳо даҳҳо ҳазор сомониро ташкил медод. Яъне бо вафоти яке аз наздикон, барои оила ба болои мусибати аз даст додани шахси наздик, ҳамчунин бори гарони моддии баргузории ин силсилаи маросимҳо меафтод. Ин ҳолат дар ибораи рехтаи мардумӣ хуб инъикос ёфта буд, ки «**мурда зиндаро горат мекунад**» ва ё «**як мурда миёни ҳафт зиндаро мешиканад**». Ва ин ҳама дар ҳоле анҷом дода мешуд, ки худи таълимоти исломӣ аз мусулмонон ҳаргиз чунин силсилаи маросимҳои пурхарҷро талаб накарда, дар масъалаи азодорию мусибату ёдбуд сабукий ва содагиро пешбинӣ намудааст.

4.Илова бар таассубу хурофот, дар ҷомеа навъе номуси дурӯғин ва мусобиқаву сабқати мағруона дар масъалаи бодабдаба ва пурхарҷтар гузаронидани на танҳо тӯю маъракаҳои ҳурсандӣ, балки ҳатто маросимҳои ёдбуду азодорӣ низ ба авҷ расида буд. Баъзе аз сокинони кишвар дар ин самт ба ифроти мутлақ роҳ дода, зодрӯзи худро дар миқёси як тӯйи калон ва тӯйҳоро бо ҳарҷҳои бузург чун ҷашнвора дар ҷандин рӯз баргузор мекарданд. Дар баъзе тӯйҳои арӯсию домодӣ корвони мошинҳо ҳатто ба 50–60 адад низ мерасид ва мутаассифона, мардум инро барои худ ифтиҳор дониста, аз он пайравӣ менамуданд.

5.Дар ин солҳо намояндагони дин низ аз фазои озоди кишвари демократӣ истифода карда, соҳаи расму оинҳои диниро ба майдони баҳсу ихтилоф табдил намуда буданд. Ҳар домуллое дар бораи тарзи гӯру чӯби майит, тарзи ҳондани ҷаноза, тарзи гузаронидани маъракаҳои азодорӣ, аз назари шариат чӣ будани ҳукми ин маъракаҳо ва гайра мавқеъ ва назари худро дошта, зеҳни ҷомеаро ошуфта намуда

буданд. Хусусан, бо пайдоиши равияҳои наву гайрианъанавии динӣ дар муҳити динии Тоҷикистон, дар миёнаи солҳои 2000-ум бар сари ҳар ҷанозаю ҳудоӣ ихтилофи ходимони динӣ боло гирифта, ихтилофи фикрию ақидавиро дар ҷомеа доман мезад.

То чӣ андоза ҳассос ва пурихтилоф будани вазъияти ин масъала ҳанӯз соли 1999 аз тарафи Роҳбари давлат ҷунин баён шуда буд: «**Баъзе муллоҳои навбаромади камсавод ва бехабар аз ифтихор ва нангӯ номуси миллӣ, тӯйхонаро ба мотамкада табдил додани мешуданд...** Ин пайравони дастгоҳи бегона, ҳатто анъанаҳо ва урғу одатҳои исломи муҳаммадиро инкор карда, аз тариқи таҳдиду зӯроварӣ урғу одатҳои хурофотиро ба сари ҷомеа бор карданӣ мешаванд». Махз ҷиддияти ин масъаларо ба назар гирифта, Сарвари давлат таъкид намуда буданд, ки «**маросимҳо, ҳусусан маросими ҷаноза, набояд саҳнаи рақобати ходимони дин бошанд**».

Пас, агар ин масъала аз тарафи давлат сари вақт ба танзим намедаромад, ихтилофи ходимони динӣ дар ин самт заминаи ихтилофоти бузурги ҷамъиятиро фароҳам оварда, ба суботу амнияти милли таҳдид мекард.

Ҳамин тавр, урғу одатҳои хурофотӣ ва сабқату мусобикаи мағрурони ҳароҷот зиндагии мардумро ба маънои воқеии он горат карда, сатҳи камбизоатиро дар ҷомеа нигоҳ медошт. Ҳатто маблағҳои бузургеро, ки муҳочирон дар шароити вазнини меҳнатӣ дар Федератсияи Русия кор карда, ба қишвар мефиристоданд, аксаран сарфи ҳамин расму оину маъракаҳо шуда, амалан барбод мерафтанд. Дар ҷунин шароит, барномаҳои ҷиддии

коҳиши сатҳи камбизоатӣ, кумакҳои бузурги созмонҳои байналмилалӣ ва маблағҳои бузурги муҳоҷирати меҳнатӣ низ дар самти беҳбуди зиндагии аҳолӣ натиҷаи дилҳоҳ намедоданд, зеро расму оину ҳурофоту таассуб ва мусобиқаи дабдабаву кибру ғурӯр аксари даромади мардумро фурӯ мебурд. Роҳбари давлат низ дар тасвири вазъияти масъала дар он замон қайд намуда буданд, ки «*маъракаории мардум аз доираи меъёрҳои одоб ва ахлоқи Ислом то рафт дур рафта, имрӯз дар роҳи баланд бардоштани сифат ва сатҳи зиндагӣ, баҳусус оилаҳои камбизоат, ки беш аз нисфи аҳолии кишварро ташкил медиҳанд, монеаҳои ҷиддӣ эҷод карда истодааст*». Пас, агар ин омилҳо ва ин вазъиятро дар назар гирем, маълум мегардад, ки дар остонаи қабули Қонуни танзим ҷомеаи Тоҷикистон дар ҳақиқат побанди анъана ва урғу одатҳои пурхарҷу ҳурофотӣ шуда, ба як ислоҳи ҷиддӣ эҳтиёҷ дошт.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дарки ин пеҷидагии масъала борҳо зарурати ҳалли онро ба миён гузошта, дар нишаству маҷlisҳо ва дар суханрониҳои худ мардумро ба сарфаю сариштакорӣ ва канор гузоштани ҳурофоту ғурури дурӯғин даъват мекарданд. Дар ин самт, ҳанӯз чанд сол пештар аз қабули Қонун, соли 1999 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «*Дар бораи ҷаҳнӯ маъракаҳо ва расму оинҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон*» содир шуда, бо ташкили комиссияҳои ҷамъиятӣ дар тамоми корхонаю идораҳо ва минтақаҳои мамлакат дар масъалаи танзими расму оинҳо ва коҳиши ҳарочоти аҳолӣ дар ин самт корҳои фаҳмондадиҳӣ ба роҳ

монда шуданд. Аммо таҳлилҳо нишон доданд, ки расму оинҳои хурофотӣ ва мусобиқаи дабдабаву худнамоишдихӣ дар зеҳну тафаккури мардум решавонда, ислоҳи онҳо ба чораю қадамҳои ҷиддитар ниёз дорад.

Бо таваҷҷӯх ба ин, Пешвои миллат ба хулосаи қатъӣ расиданд, ки «то расму ойин ва маросимҳои милливу динии худро ба як низоми муайян надарорем ва ҳароҷоти беҳудаю зиёдатии мардумро аз байн набарем, бо қабулу татбиқи барномаҳои давлатӣ ва сарфи маблағҳои зиёд дар масъалаи паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолӣ ба натиҷаҳои дилҳоҳу назаррас ноил шуда наметавонем». Ҳамин тавр, соли 2007 зарурати таҳия ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба миён омад. Қонуни миллие, ки миёни мардум бо номи суфтаву кӯтоҳи «Қонуни танзим» шинохта мешавад. Яъне, гоҳе ба низом даровардани расму оинҳо ва аз байн бурдани хурофоти амиқу анъанаҳои заравар ба иродай қатъӣ ва ҷораҳои ҷиддӣ ниёз доранд. Ҳусусан, замоне, ки хурофот ҷойи дину эътиқод ва эҳсосот ҷойи ақлу хирадро мегиранд ва ба монеаи ҷиддии беҳрӯзии мардум ва рушди ҷомеа табдил мешаванд, қабули ҷораҳои қатъӣ ногузир мегардад. Аз ин рӯ, қабул ва татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» як иқдоми ҷиддии таъриҳӣ ва як ислоҳоти амиқи иҷтимоӣ буд, ки аҳамият ва натиҷаҳои онро таъриҳнигорони боинсоғу боҳирад ҳоҳанд навишт. Он на танҳо дар зиндагии моддӣ, балки дар низоми иҷтимоӣ ва тафаккури ҷомеаи мо-

низ гардиши куллиеро ба сӯйи рушду пешрафт ба вуҷуд овард.

2.МОҲИЯТИ МИЛЛИИ ҚОНУНИ ТАНЗИМ ДАР ЧИСТ?

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар аксари гузоришу суханрониҳо ҳамчун «Қонуни миллӣ» ёд мешавад, ки он яке аз муҳимтарин ҳусусиятҳои ин санад аст. Аммо мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ҳанӯз на ҳамаи қишлоҳои аҳолӣ аз моҳияти ибораи «Қонуни миллӣ» ва сабаби чунин унвон гирифтани ин Қонун огохии зарурӣ доранд.

Сабабҳои ҳамчун **Қонуни миллӣ** эътироф ғаштани қонуни танзим, пеш аз ҳама, чунинанд:

1. Қонуни танзим бо иштироки васеи омма ва бо ибрози ошкори нуқтаи назари тамоми мардум таҳия ва қабул шудааст. Яъне, он ифодагари афкор, мавқеъ ва манфиати мардум, натиҷаи назари фаъолон ва намояндагони огоҳи аҳолӣ аст. Онро вакилони Парлумони қишвар дар ҳуҷраҳои корияшон таҳия накардаанд, балки он пас аз муҳокимаи васеъ дар ҳамаи сатҳҳо ва минтақаҳои қишвар қабул шудааст ва дар як ибора, муаллифи ин Қонун тамоми мардуми Тоҷикистон аст.

Дар бораи ин ҳусусияти раванди Қабули қонун Пешвои миллат чунин мегӯянд: «*Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо*

назардошти зиёда аз 20 ҳазор дархосту пешниҳодҳое, ки ба гурӯҳҳои кории Ҳукумат, Дастгоҳи иҷроияи Президент ва сайти Президенти Тоҷикистон ворид шуда буд, таҳия гардид. Дар баррасии он мардум тавассути воситаҳои аҳбори омма ва шабакаҳои телевизионӣ фаъолона ширкат варзиданд. ... Ҷунин фаъол будани мардум дар раванди қабули Қонун намунаи равшани дастоварди давлати демократии Тоҷикистон буд, ки иртиботи бевоситай воридшавии иродай мардумро ба мазмуни қонунгузории кишвар событ мекард...» Бинобар ин, Қонуни танзим бо иштироки бевоситай миллат қабул шуда, дар хақиқат, Қонуни миллӣ мебошад.

2.Ин Қонун маҳсали фикрии ҷомеа ва дастгоҳи ҳуқуқэҷодкунини Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз назари мавзӯй ва меъёрҳои худ, яъне ба танзим даровардани расму оину маросимҳо, аз ҷумлаи қонунҳои нодири ҷаҳонӣ ба шумор меравад. Пас Қонуни танзимро ҳамчун қонуни хосси Тоҷикистон ва «истеҳсоли худӣ» низ Қонуни миллӣ номидан мумкин аст.

3.Қонуни танзим аз назари аҳамият ва фарогирий ҳусусияти умумимардумӣ дошта, мавзӯй он на як қишир ва як соҳаи алоҳидаи ҷомеа, балки тамоми мардуми кишварамон мебошад, зоро анъана ва расму оинҳо ҳаёти ҳамарӯзаи тамоми мардумро «зи гаҳвора то гӯр» фаро мегиранд ва ҳар як шаҳрванд дар тамоми тӯли ҳаёт бо ин Қонун сарукор дорад.

4.Ин Қонун аз назари ҳадафу мазмун ба афкори миллӣ ва динии ҳалқи мо, ҳусусан ба таълимоти

гузаштагони бузурги халқи точик дар бораи сарфу ҳарҷ, ҳайру саховат ва тарзи танзими зиндагӣ ҷавобобӯй буда, дар асоси таълимоту афкори миллии тоҷикон тадвин шудааст. Бинобар ин, он аз назари решা, мазмун ва рӯҳия як Қонуни миллии тоҷикист.

5. Дар илми ҳуқуқшиносӣ ҳар қонуни дохилии як қишвари соҳибистиклолро дар муқоиса бо қонунҳои байнамилалӣ **Қонуни миллӣ** гуфтан мумкин аст. Яъне, ин Қонун мисли ҳамаи қонунҳои қишвари мо маҳсус барои Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳудуди эътибор ва татбиқи он низ қаламрави қишварамон мебошад.

6. Илова бар нуктаҳои зикршудаи мантиқӣ ва мазмунӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз назари ҳадафи ниҳоӣ ва аҳамияти бузурги худ низ Қонуни миллист. Яъне, он ҳамчун як барномаи бузурги ислоҳоти фикрӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ аҳамияти маҳсусан муҳими миллию давлатӣ дорад. Дар шарҳи ин ҷанбаи Қонун Пешвои миллат аз чумла чунин гуфтаанд: «Набояд фаромӯш кард, ки миллӣ будани қонун танҳо ба маҳсусияти урфу одат ва анъанаҳои миллӣ, ки ҳамчун объекти марказии танзими он баромад мекунанд, ифода намегардад. Ин ҷо боз зарурат ва аломатҳои дигари он, ба мисли воқеяияти танзими ҳуқуқии падидай мавҷуда, муҳимиияти масъала аз назари ояндаи давлатдории миллат ва вобастагии танзими ҳуқуқии масъала ба дигар муаммоҳои қонунгузорӣ нақши муҳим дорад». Яъне, Қонуни мазкур бо ислоҳи тафаккур ва фарҳангӣ

чомеа роҳи рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию сиёсии миллатро ҳамвор карда, барои эҳёи миллӣ ва рушду таҳқими давлатдории миллии мо нақши муҳим дорад. Бешубҳа, маҳз ҳамин нукта нишондиҳандай муҳимтари Қонуни миллӣ будани Қонуни танзим аст.

Ҳамин тавр, ҳам аз назари ҳадафу рӯҳия, ҳам аз назари мавзӯи марказии танзимшаванд, ҳам аз доираи фарогирии аҳолӣ, ҳам аз назари пайванд бо фарҳанги миллию динӣ ва ҳам аз назари таъсири бузург дар сарнавишти миллату давлат, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба тамоми маънои он як Қонуни миллӣ мебошад.

Бинобар ин, мувоғиқи мақсад аст, ки ҳангоми шарҳи моҳияти миллии Қонуни танзим ба аҳолӣ аз хондани нутқу «лексия»-ҳои илмию назариявӣ худдорӣ шуда, бо забони содаву фаҳмоба нуктаҳое чун решоҳои миллии Қонун, маҳсули фикри тоҷикӣ будани Қонун, ифодагари дидгоҳ ва манфиати худи мардум будани он ва аҳамияти сарнавиштсози он барои миллату давлати мо таъкид шавад. Яъне, барои ташаккули муносибати неки чомеа ҳамин коғист, ки мардум ба Қонуни танзим ҳамчун ба қонуни худӣ ва санади ифодакунандаи манфиати худ муносибат намоянд. Чунин шарҳи дастраси мағҳуми «Қонуни миллӣ» ҷанбаи ҷиддии равонӣ дошта, дар муносибати аҳолӣ ба Қонуни мазкур ва тарзи қабули он таъсири мусбат мегузорад.

3. ҚОНУНИ ТАНЗИМ ВА ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ

Аз сабабе, ки таълимоти гузаштагони халқи точик дар масъалаи сарфаю сариштакорӣ, танзими расму оинҳо, одоби хайру саховат ва ғайра аз тарафи донишмандони муосири мо ба таври муфассал омӯхта ва нашр шудаанд, дар ин бахш ба ин мавзӯй ба таври васеъ напардохта, танҳо моҳияти масъала баён мешавад. Омӯзиш ва муқоиса нишон медиҳад, ки мақсаду меъёрҳое, ки дар Қонуни танзим омадаанд, ба таълимоти гузаштагони бузурги халқи точик комилан мувофиқанд ва ғояҳои сарфачӯйӣ, худдорӣ аз ҳарчи бехуда, хайри бериё, дастирии ниёзмандон ва ғайра саросари осори гузаштагони моро фаро гирифтааст. Пас, бисёр бачост, то дар раванди татбиқи қонун ва корҳои фаҳмондадеҳӣ нишон дода шавад, ки Қонуни танзим решা дар худи фарҳанги миллӣ ва таълимоти гузаштагони мо дошта, аз чое нусхабардорӣ нашудааст. Он қонуни худӣ ва комилан тоҷикии мост. Меъёрҳои ин Қонун ифодай ҳамон таълимоти арзишманди Мавлоною Саъдию Ҷомиу Бедилу Дониш дар бораи шукру сарфакорию саховату хайри бериёст:

—он баёни ҳуқуқии сухани Шайх Саъдист, ки «ба даҳлу ҳарчи худ ҳар дам назар кун, чу даҳлат нест, ҳарҷ оҳистатар кун»;

— он татбиқи ҳамон андешаи Мирзо Бедил аст, ки «зиндагӣ дар банди ваҳму расму оин мурдан аст, даст дasti туст бишкан ин тилисму ваҳмро»;

–он шархи ҳамон сухани Унсурулмаолии Кайковус аст, ки «исрофро душман дор,... исроф зиндаро бимиронад».

Мақсад аз ин шарху таъкидҳо соҳтани пайванди зеҳниу арзишӣ ва ташаккули дидгоҳи мусбати шаҳрвандон нисбат ба ин санади миллист, ки дар ниҳоят, ба муносибати мардум ба масъалаи танзим таъсири мусбат мерасонад. Ин ҳолат эътирофи маънавӣ ва татбиқи андешаи танзим дар байни аҳолиро бисёр нарму табиӣ ва осонтар месозад.

4.ҚОНУНИ ТАНЗИМ ВА ШАРИАТИ ИСЛОМИЙ

Яке аз ҳассостарин масъалаҳои раванди қабул ва татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «**Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**» муносибати он бо талаботи шариати исломӣ дар ин мавзӯъ мебошад. Ин масъала аз ду назар ҳассосияти маҳсус дорад:

Якум,дар шароити давлатдории дунявӣ меъёр ва талаботи дин асоси қонунгузории давлатӣ нестанд ва Қонуни танзим низ маҳз бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ, давлатӣ ва шаҳрвандӣ таҳия шудааст. Бинобар ин, **аз назари ҳуқуқӣ** зарурати ба талаботи дин мувофиқат намудани меъёрҳои ин Қонун вучуд надорад ва чунин гузориши масъала низ дуруст намебошад.

Дуюм, айни замон баҳше аз маъракаҳои танзимшаванда дар доираи ин Қонун маҳз

маросимҳои динӣ буда, аҳолии мусулмони кишвар низ онҳоро ҳамчун расму оини динӣ мефаҳманд ва ичро мекунанд. Бинобар ин, **аз назари сиёсӣ, фарҳангӣ ва ҷамъиятӣ** аз мавзӯи муносабати инҚонун бо талаботи шариати исломӣ сарфи назар кардан амалан номумкин аст. Ин ҳассосияти мавзӯъ дар раванди таҳияи Қонуни танзим ба назар гирифта шудааст ва Пешвои миллат низ фармудаанд, ки пеш аз қабул «**мувофиқати лоиҳаи қонун бо арзишҳои исломӣ ва фарҳангии миллии ниёгонамон** аз ҷониби мутахассисон мавриди таҳлил қарор гирифт».

Ҳамин тавр, дар раванди татбиқи Қонуни танзим масъалаи муносабати меъёрҳои он ба талаботи шариати исломӣ пеш омада, ба тарзи муносабати аҳолӣ бо ин қонун таъсири ҷиддӣ мегузорад. Ин ҳолат масъалаи ҳассоси дигар, яъне, тарзи дурусти ба аҳолӣ фаҳмонидани муносабати ҳадафу меъёрҳои қонун бо талаботи динро ба миён мегузорад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳангоми фаҳмондадиҳии ин мавзӯъ бояд ба ду нукта таваҷҷуҳ шавад:

1.Барои коршиносон равшан аст, ки дар масъалаи чигунагии ҷузъиёти расму оинҳои динӣ ва ҳукми шаръии ҳар яки онҳо миёни донишмандони исломӣ, аз ҷумла миёни баъзе аз ходимони динии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баъзе тафовут ва ихтилофоти назар вучуд доранд. Ин ихтилофи назарҳо моҳияти дарунимазҳабӣ ва бисёр таҳассусӣ дошта, дар рафти корҳои фаҳмондадиҳӣ дар **байни аҳолӣ шарҳ** додани

онҳо, кӯшиши исбот намудани заиф ё қавӣ будани санаду далелҳои тарафҳо ва бо ин баҳсҳо ошуфта намудани зеҳни шаҳрвандони одӣ умуман дуруст нест. Баҳсҳои тахассусии байни уламои динӣ ҳамчун баҳсҳои илмӣ бояд дар маҳфилҳои қасбию илмӣ муҳокима шаванд, зоро ба миёни омма баровардани он аз ҳар ҷиҳат ба зарари ваҳдати миллӣ ва солимии афкори умумии ҷомеа аст.

2. Айни замон барои исбот кардани муҳолифат надоштани мақсаду талаботи Қонуни танзим бо таълимоти шариати исломӣ, такя ба масъалаҳои қатъии усулий бештар дуруст ва самарабахш аст, зоро ин масъалаҳо моҳияти баҳсӣ надошта, барои оммаи мардум низ бисёр фаҳмо мебошанд.

Ба таври мисол, дар раванди фаҳмондадиҳӣ таъкид ба нуктаҳои зерин натиҷаи беҳтар хоҳад дод:

– мақсади асосии Қонуни танзим сарфаҷӯйӣ дар ҳароҷот ва ҳуддорӣ аз исроф аст; алҳол яке аз таъкидҳои усулии таълимоти ислом низ сарфаҷӯйӣ ва дурӣ аз исрофкорист. Ин масъала дар таълимоти ислом баҳснок нест, зоро оятҳои мушаҳхаси қуръонӣ ва ҳадисҳои саҳеҳи набавӣ мавқеи дини мубини исломро дар ин боб ошкоро баён кардаанд. Мисли ҳукмҳои равшани қуръоние чун «**Бихӯред, бинӯшед, vale исроф накунед**», «**Исрофкорон бародарони шайтонанд**» ва гайра.

– Мақсади асосии Қонуни танзим паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва раҳоии мардум аз факру муҳтоҷӣ мебошад; айзи замон яке аз ҳадафҳои усулии таълимоти ислом низ раҳоии мусулмонон аз факру

мухточист. Ин масъала ҳам бебаҳс буда, оятҳои мушаххаси қуръонӣ ва ҳадисҳои сахехи набавӣ мавқеи исломро дар ин боб баён кардаанд.

—Мақсади дигари Қонуни танзим худдорӣ аз маъракаҳои бодабдаба, дурӣ аз худнамоӣ дар хайру саховат ва рӯ овардан ба хайру саховати бериё ва расидани он ба муҳтоҷон аст; ҳамзамон ҳамин корҳо яке аз талаботи асосии шариати исломӣ дар боби хайру эҳсон мебошанд. Дар ин масъала низ ояву ҳадисҳои мушаххас фаровонанд ва шариати исломӣ ҳатто рӯйхати қиширҳои эҳтиёҷманди гирандаи хайру саховатро мушаххас кардааст. Умуман, тарҷумаи тоҷикии мағҳуми хайру саховат, яъне «худоӣ» як калимаи бисёр мувофиқ буда, хайру саховати ҳолисона барои Ҳудоро ифода мекунад, на хайр аз барои ифтихору намоишу дабдаба.

Ҳамин тавр, даҳҳо мавриди мушаххас мувофиқати рӯҳ, мақсад ва меъёрҳои Қонуни танзимро ба мақсад ва таълимоти шариати исломӣ ба таври возеху равshan нишон медиҳанд ва коғист, ки он ба мардум ба таври сода дастрас шавад. Чунин фаҳмондадиҳии ошкоро, равshan ва фаҳмо баъзе фитнаю гумонҳоро аз байн бурда, муносибати мардумро бо ин Қонун боз ҳам одиу самимӣ мегардонад.

ШАКЛГИРИИ ТАФАККУРИ САРФАҶӮЁНА ДАР АҲОЛӢ

Қонуни танзим дар асл як дастури амалӣ барои танзими ақлонии харочот ва беҳбуди вазъи иҷтимоии шаҳрвандон аст. Агар мақсади қӯтоҳмуҳлати он сарфаҷӯйии дороиҳои мардум ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ бошад, мақсади дарозмуҳлатва муҳимтари он ташаккули **тафаккури сарфаҷӯёна** дар аҳолӣ мебошад.

Дар тақвияти ин намуна бояд гуфт, ки мувофиқи омори соли 2006, яъне то қабули Қонуни танзим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сол то 100000 ҳатнатӯй баргузор мешуд, ки дар онҳо ҳудудан 300 миллион сомонӣ маблағ сарф шуда, ҳудуди 200 ҳазор сар чорвои калону хурд забҳ мегашт. Тибқи ҳамин омор, дар он давра солона то 60 ҳазор тӯйи хонадоршавӣ доир мегашт, ки дар онҳо ҳудуди 300 ҳазор чорвои калону хурд забҳ ва умуман, 770 миллион сомонӣ ҳарҷ мешуд. Бо вучуди он, ки дар он вақт ҳанӯз низоми дақиқи ба ҳисоб гирифтани харочоти тӯю маъракаҳо шакл нагирифта буд, бо дарназардошти қурби баланди пули миллӣ дар он сол, боз ҳам ин омор сатҳи баланди харочот дар ин самтро нишон медиҳад.

Аммо дар тартиби танзимшудаи ҳатнатӯй, ки пас аз қабули Қонуни танзим муайян шудааст, акнун он ҳамагӣ дар шакли як чорабинӣ гузаронида шуда, дар он танҳо то 60 нафар иштирок менамоянд. Илова бар ин, акнун Қонун баъзе маросиму маъракаҳои изофие ҳамчун маслиҳатошӣ, гуштиву бузкашӣ, додани ҳадяҳо, ба истиснои тухфа ба қӯдак ва гайраро иҷозат намедиҳад. Бинобар ин, оила метавонад бо

харчи то панҷ ҳазор сомонӣ тамоми тӯйро бо иштироки то 60 нафар баргузор намуда, 10000 сомонии боқимондаро барои фарзандон харҷ намояд. Бо ин маблағ дар хона барои фарзандон мизи хуби дарсӣ, кати муносиби хоб, дастгоҳи компьютер, сару либоси хуби мактабию варзишӣ, китобҳои дарсию бадей ва гайра харида, маблағи курсҳои забони ҳориҷӣ ва таҳсили вай дар мактабҳои беҳтарро пардохта, шароити зиндагӣ ва таҳсили онҳоро беҳбуд баҳшидан мумкин аст. Таҳлилҳои Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳанд, ки хушбахтона, дар даҳ соли татбиқи Қонуни танзим раванди оқилона ва сарфакорона шудани ҳарочотиқисми зиёди аҳолӣ мушоҳида мешавад. Дар ин давра, аз ҷумла таркиби ҳарочоти маблағҳо, ки муҳоҷирони кории мо ба оилаҳои худ мефиристанд, ба сӯйи оқилона истифода шудан, тағиyr ёфтааст. Масалан, агар соли 2009 аз тамоми маблағҳои фиристодаи муҳоҷирони меҳнатӣ фақат 7 дарсади он барои таҳсили фарзандон равона шуда бошад, дар соли 2016 ин нишондиҳанда болотар аз 21 дарсадро ташкил намудааст, ки 3 баробар афзоиш дорад. Ин як раванди мусбат ва умебахш аст.

Аммо ба таври умум, сохтори харчи маблағҳои фиристодаи муҳоҷирони корӣ ҳанӯз беҳбудии ҷиддиро металабад, зеро натиҷаҳои тадқиқоти соли 2016 нишон медиҳанд, ки ҳанӯз ҳам беш аз 70 дарсади ин маблағҳо барои масрафҳои ҷории оилаҳо, аз ҷумла таъмини ҳӯрок, либос, табобат ва маъракаю

расму оинҳо харҷ мешавад **ва танҳо ҳудуди 1 дарсади онҳо ба рушди соҳибкорӣ равона мегардад**. Ин таркиби камбизоатонаи хароҷот аст. Аммо, агар ақаллан 15–20 дарсад ин маблағҳо аз тарафи оилаҳои муҳоҷирон ба ободонӣ ва рушди соҳибкории ҳудашон равона мешуд, дар сол миллиардҳо сомонӣ ба рушди кишвар илова мегашт, vale ҳоло ин маблағҳои бузург ба таври бебозгашт фақат масрафи ҷорӣ, аз ҷумла ҳарчи маросиму маъракаҳо мешаванд. Ин масъалаест, ки бояд аз тариқи фарҳангсозию тафаккурсозӣ дар зеҳни аҳолӣ ислоҳ шавад.

АРЗЁБИИ НАТИҶАҲОИ ИҚТИСОДИЮ ИҶТИМОИИ ҚОНУНИ ТАНЗИМ

Яке аз муҳимтарин дастовардҳои миёнмуҳлати Қонуни танзим фоидай калони иқтисодӣ ва иҷтимоии он дар рӯзгори мардум мебошад, зоро дар ҳақиқат, маълумоти оморӣ ва ҳисоби мантиқӣ нишон медиҳанд, ки татбиқи ин Қонун дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоии мардум таъсири бисёр мусбат гузоштааст. Барои мушоҳидаи чунин фоидай иқтисодии Қонун метавон ба нуктаҳо ва маълумоти мушаҳҳас таваҷҷӯҳ намуд:

1. Татбиқи ин Қонун дар коҳиши сатҳи камбизоатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири мусбат гузошт. Агар то оғози раванди танзими расму оинҳо дар соли 1999 беш аз 80 дарсади аҳолии кишвар дар ҳолати камбизоатӣ зиндагӣ мекарданд, ҳоло ин рақам камтар аз 30 дарсадро ташкил

медиҳад. Дар гузориши охири Бонки умумиҷаҳонӣ, ки моҳи июни 2017 ба чоп расидааст, низ омадааст, ки Тоҷикистон дар байни кишварҳои ҷаҳон дар масъалаи паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолӣ ба комёбии ҷиддӣ ноил шуда, онро аз 83 дарсад то ба зери 30 дарсад фаровардааст. Тибқи гузориши ин ниҳоди бонуфузи байналмилалӣ, ҳоло ҳамагӣ 13 дарсади аҳолии Тоҷикистон камбизоат ҳисоб мешаванд. Яъне, Қонуни танзим ба монанди як чораи муҳиму таъсиргузор барои кам намудани сатҳи камбизоатӣ то имрӯз нақш ва хидмати худро дуруст иҷро карда истодааст.

Албаттa, чунин паstrавии сатҳи камбизоатӣ натиҷаи мустақими фақат Қонуни танзим набуда, ба татбиқи барномаҳои дигари давлатӣ низ вобаста аст. Аммо, бешубҳа, ба танзим даромадани расму оинҳо ва коҳиши ҷашнгири ҳароҷоти мардум дар ин самт яке аз омилҳои ҷиддии ин дастовард мебошад.

2. Мувоғиқи маълумоти расмӣ, дар ин муддат маҷмӯи ҳароҷоти аҳолӣ барои риояи расму оинҳо ва баргузории маъракаю ҷорабинҳои анъанавӣ дар муқоиса бо давраи то қабули Қонуни танзим беш аз се маротиба коҳиш ёфтааст. Масалан, мувоғиқи маълумоти оморӣ ва тадқиқотӣ, дар давраи то қабули Қонун ҳарчи умумии тӯйи домодию арӯсӣ аз ду ҷониб аз 15 то 30 ҳазор сомониро ташкил мекард ва ба ҳисоби миёна ба ҳар маърака ҳудуди 8750 сомонӣ рост меомад. Зери мағҳуми «маърака» на тамоми тӯй, балки ҳуди зиёфати тӯй дар назар аст, ки то қабули Қонуни танзим дар раванди ҳар тӯй то 2–4

зиёфати хурд ё калон дода мешуд. Ҳоло бошад, омор нишон медиҳад, ки харочоти миёнаи умумии тӯйи домодию арӯсӣ дар ҷумҳури то 9–10 ҳазор сомонӣ расида, харочоти ҳар маърака ба 3–3,5 ҳазор сомонӣ баробар шудааст. Агар дар ин давра паст шудани қурби пули милли ва кам шудани төъдоди маъракаҳо дар тӯйро ба назар гирем, кам шудани харочоти аҳолӣ барои тӯйҳо ба хубӣ эҳсос мешавад. Коҳиши харочоти маъракаҳои азодорио ёдбуд аз ин ҳам ҷиддитар аст.

3.Ҳисоби харочоти тамоми маъракаҳои аҳолӣ то давраи қабули Қонуни мазкур ва муқоисаи он бо ҳамин харочот пас аз қабули Қонун нишон медиҳад, ки дар даҳ соли татбиқи Қонуни танзим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз **30 миллиард сомонӣ ба ғоидай мардум сарфа шудааст**. Ин рақами бузург тақрибан ба бучети дусолаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин солҳо баробар буда, ба беҳбуди рӯзгори мардуми кишварамонтаъсири ҷиддӣ ва мусбатрасонидааст.

4.Мувофиқи маълумоти Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз соли 2007 то 2017 пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳои кишвар ба таври мунтазам солона то 20–25 дарсад афзоиш ёфта, падидай гирифтани қарзи бонкӣ бо мақсади гузаронидани маъракаҳо қариб аз байн рафтааст. Албаттa, ин омор низ натиҷаи мустақими татбиқи Қонуни танзим нест, аммо дар чунин афзоиши ҷашмири пасандозҳои аҳолӣ таъсири сарфашавии харочотдар пайи танзим низ бузург аст.

5. Тибқи маълумоти Кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, амали Қонуни танзим барои кам гардидани забҳи чорвои калон ва хурд шароит фароҳам оварда, барои нигоҳ доштани чорвои наслдех мусоидат намудааст. Мувофиқи омори ҳамин сарчашма, дар даҳ соли татбиқи Қонуни танзим, ҳудуди 1 миллиону 250 ҳазор сар чорвои калону майда забҳ нагардида, ба фоидаи аҳолӣ нигоҳ дошта шудааст.

6. Дар ин давра танҳо андозе, ки дар доираи Қонуни танзим аз хидматрасонии тарабхонаҳо, наворбардорон, ҳофизон ва гайра ҷамъоварӣ шудааст, ҳудуди 25 миллион сомониро ташкил медиҳад.

Ҳамин тавр, мисолҳои зикршуда нишон медиҳанд, ки фоидаи бевоситаи иқтисодию иҷтимоии Қонуни танзим барои аҳолии қишвар зиёд буда, ҳар шаҳрванд аз татбиқи он манфиати мушаххас ба даст овардааст.

Дурустии ин хулоса ва устувории ин равандро маълумоти ҷамъbastӣ дар бораи панҷ соли татбиқи Қонуни танзим, ки соли 2012 таҳия шудааст, низ тасдиқ менамояд. Дар суханронии Пешвои миллат ба ин муносибат аз ҷумла омада буд: «*Аз таҳлили комиссияҳои доимӣ бармеояд, ки дар баргузории 688 ҳазор маъракаи бақайдигирифташуда, дар муддати амали Қонун 68 ҳазору 224 сар чорвои калон ва 343 ҳазор чорвои хурд забҳ шудааст. Агар ин миқдорро ба давраи то қабули Қонун, ки дар ҳар маърака ками*

андар кам як чорвои калон забҳ мешуд, қиёс намоем, он гоҳ беш аз 619 ҳазор сар чорвои калон камтар забҳ гардида, 276 ҳазор маъракаи мардум бе забҳи чорво баргузор шудааст. Яъне ҷамъ 895 ҳазор сар чорвои ҳурду калон ба фойдаи шаҳрвандон сарфа шудааст». Ин маълумот ба панҷ соли татбиқи Қонуни танзим даҳл дошта, натиҷаҳои даҳ соли татбиқи он низ бо ҳамин тариқ ҷамъбаст шудаанд.

Баррасии бурду бохти даҳ соли татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» нишон медиҳад, ки дар ҳақиқат, ин Қонун дастовардҳои мушахҳаси сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошта, барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар ҷомеа ва беҳбуди зиндагии мардум таъсири амалӣ гузаштааст. Аммо ин натиҷаҳо, ки бо рақаму оморҳо ифода мешаванд, фақат қисми моддӣ, оморӣ ва эҳсосшаванадаи дастовардҳои Қонуни танзим буда, дар айни замон, даҳ соли татбиқи он натиҷаҳои бисёр бузургтар ва ҷиддитари фикрӣ, фарҳангӣ, миллӣ, давлатӣ ва стратегӣ низ доштааст.

Таҳлилу баррасии натиҷаҳо ва паҳлуҳои гуногуни татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар даҳ соли гузашта нишон медиҳад, ки ин ташаббуси таърихии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми моро доротар, огоҳтар, ақлонитар ва ҷомеаи моро қавитар ва амнтар намудааст.

Дар радифи дастовардҳои эҳсосшавандай иқтисодию иҷтимоии қонун, таҳаввулоти фикрӣ, арзишӣ ва фарҳангие, ки бо татбиқи танзим дар сатҳи ҷомеа мушоҳид мешаванд, оғози як раванди бузурги миллӣ ва таърихии ислоҳ ва ақлонишавии тафаккури аҳолии қишвар мебошад, ки дар давраи дарозмуҳлат барои рушди миллӣ ва тақвияти давлатдории миллии мо аҳамияти маҳсусан муҳим хоҳад дошт.

Оқилона шудани сарфу ҳарҷ, аз хурофот озод шудани ҷаҳонбинии мардум ва умуман, фарҳангшавии танзим, ки имрӯз ба таври ором ва бунёдӣ идома дорад, дар оянда наслҳоеро ташаккул медиҳад, ки дар сатҳи пешрафтаи тафаккури иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ, фарҳангӣ, динӣ, ҷамъиятий ва сиёсӣ қарор хоҳанд дошт. Бинобар ин, агар ин раванди мусбат дастгирӣ ва идома ёфта, то дараҷаи зарурӣ такмил гардад, **ғояи асосии танзим ҳамчун як ислоҳоти амиқи фикрӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ ба ҳадафи воқеии худ** хоҳад расид.

ISBN 978-99975-50-33-0



Чопаш 24.08.2017ба имзо расид.

Коғази оғсет. Андозаи 60x84 1/16.

Чузъи чопии шарты 5,0. Адади нашр 160 нусха.

Супориши № 07. Нархаш шартномавӣ.